



**ВАЗОРАТИ САНОАТ ВА ТЕХНОЛОГИЯҲОИ НАВИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДОНИШКАДАИ СОҲИБКОРӢ ВА ХИЗМАТ**

Суроға: х. Борбад, 48/5, 734055, ш. Душанбе
☎ (+992 37) 234-88-00, факс: 234-88-02 Web: www.dsx.tj E-mail: dsx_ips@mail.ru

МАКТУБИ ИГТИЛОӢ

Кафедраҳои “Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит”-и факултети баҳисобгирӣ-иктисодӣ-и Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмати Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 12 май соли 2017 конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявиро дар мавзӯи «**Самтҳои муҳимтарини таҳаввули баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит дар шароити рушди инноватсионии иқтисодиёт**» доир менамояд. Ба конфронси мазкур олимон, мутахассисон ва намояндагони вазорату идораҳои дахлдори давлатӣ, бонкҳо, ширкатҳои суғуртавӣ, институтҳои молиявӣ, ташкилотҳои байналхалқӣ, институтҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва мактабҳои олии ҷумҳурӣ даъват карда мешаванд.

Дар конфронс масъалаҳои зерин мавриди баррасӣ ва омӯзиш қарор мегиранд:

- ❖ Масоили рузмарраи амалияи баҳисобгирии муҳосибӣ;
- ❖ Масъалаҳои муҳимтарини аудити амалӣ;
- ❖ Таҳлили иқтисодии муосир: масоили муҳим ва ҳалли онҳо;
- ❖ Масоили муҳими баҳисобгирии идоракунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ❖ Масъалаҳои мубрами баҳисобгирии андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ;
- ❖ Нақши баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит дар рушди инноватсионии иқтисодиёт;
- ❖ Воридгардонии Стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) дар низомии баҳисобгирии муҳосибӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ;
- ❖ Воридгардонии Стандартҳои байналмилалӣ аудит дар фаъолияти аудитори Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ❖ Рушди батанзимдорӣ ва аттестатсияи касбии аудиторон: дар мисоли таҷрибаи байналмилалӣ ва Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ❖ Автоматикунони баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлили иқтисодӣ ва аудит бо кумаки ИТ технологияҳои муосир;
- ❖ Таҳлили рушди инноватсионии фаъолияти молиявӣ-ҳочагии корхонаҳо;
- ❖ Истифодабарии методҳои иқтисодиву риёзӣ дар таҳлили равандҳои иқтисодӣ;
- ❖ Масъалаҳои муҳим дар ташкил ва методикаи гузаронидани баҳисобгирӣ ва назорат дар муассисаҳои бучавӣ;

Олимон, муҳаққиқон, магистрҳо ва хоҳишмандоне, ки дар қори конфронс хоҳиши ширкат варзидан доранд, метавонанд то **20 апрели соли 2017** мақолаҳои худро дар ҳаҷми то 5 саҳифа ба суроғаи электронии g_u_rustamov@mail.ru ирсол ва як нусхаи ҷопии онро ба суроғаи 734055, ш. Душанбе, хиёбони Борбад 48/5, Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат, кафедраи “Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит” (бинои таълимии №4, утоқи 9) манзур намоянд.

Забони конфронс: тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ.

ТАЛАБОТ НИСБАТ БА МАЪРӮЗАҲО:

Ҳошия аз боло ва поёни саҳифа 25 мм, аз ҷап 30 мм, аз рост 15 мм бошад. Матни маърӯза бояд бо таҳриргари матнии MS Word for Windows. (гарнитурани Times New Roman ё Times New Roman Tj, шрифти 14) бо фосилаи 1,5 ҷоп карда шуда, ба таври зайл пешниҳод гардад: дар байни саҳифа ному насаби муаллиф/муаллифон, дарачаву унвони илмӣ, вазифа, ҷои қор навишта шавад; номи мавзӯ дар мобайни саҳифа бо ҳарфҳои калон (**бо ҳарфҳои ғафс, шрифти 14 пт**) навишта шуда, матни пурраи маърӯза ва рӯйхати адабиётҳо; иқтибосҳо дар қавсҳои квадратӣ бо нишондоди рақами тартибии адабиёт ва саҳифа (масалан, [2, с.42]) оварда шаванд; расмҳо, тасвирҳо, диаграммаҳо ва схемаҳо бо формати «**bmp**», «**jpg**», «**dwg**», «**gif**» иҷро карда шуда, ҳатман ба онҳо рақам ва ном гузошта шуда, бояд гурӯҳбандӣ карда шаванд; саҳифаҳо рақамгузорӣ карда нашаванд. Масъулияти мазмунӣ мақола, мавҷудияти ҳатоғиҳои имлоӣ, техникӣ, мазмунӣ ва дигар намудиҳои ҳатоғиҳо ба души муаллиф вогузор карда мешавад.

Матни маърӯзаи иштирокчиёни конфронс, ки аз ҷиҳати мазмун ҷавобгӯ, ба талаботи дар боло зикргардида мувофиқат мекунад ва то **20 апрели соли 2017** пешниҳод мегардад, бо тавсияи ҳайати таҳририя дар шакли маҷмӯаи маводи конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ то оғози баргузори конфронс нашр карда мешавад. Даъватномаҳо то **30 апрели соли 2017** фиристода мешаванд.

Суроғаи мо: 734055, ш. Душанбе, хиёбони Борбад, 48/5, Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат, бинои таълимии №4 ауд. 9

Телефонҳо барои тамос: (+992 37) 234-88-00, (+992) 93-510-90-60, Рустамов Раҳим Умаршоҳович (мутасаддӣ).

КУМИТАИ ТАДОРУКОТ



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СЕРВИСА

Адрес: пр. Борбада, 48/5, 734055, г. Душанбе

☎ (+992 37) 234-88-00, факс: 234-88-02 Web: www.dsx.tj E-mail: dsx_ips@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Учетно-экономического факультета Института предпринимательства и сервиса Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистана **12 мая 2017 года** проводит республиканскую научно-практическую конференцию на тему «**Основные направления модернизации бухгалтерского учета и аудита в условиях инновационного развития экономики**». На конференцию приглашаются ученые, специалисты и представители соответствующих министерств и ведомств, банков, страховых компаний, финансовых институтов, международных организаций, научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений республики.

На конференции будут обсуждены следующие проблемы:

- ❖ Актуальные проблемы практики бухгалтерского учета.
- ❖ Актуальные вопросы практического аудита.
- ❖ Современный экономический анализ: актуальные проблемы и решения.
- ❖ Актуальные проблемы управленческого учета в Республике Таджикистан.
- ❖ Актуальные проблемы налогового учета в Республике Таджикистан.
- ❖ Роль бухгалтерского учета, анализа и аудита в стимулировании инновационного развития экономики.
- ❖ Внедрение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в систему бухгалтерского учета Республики Таджикистан.
- ❖ Внедрение международных стандартов аудита (МСА) в аудиторской деятельности Республики Таджикистан.
- ❖ Развитие саморегулирования и профессиональная аттестация аудиторов: таджикский и международный опыт.
- ❖ Автоматизация бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита с помощью современных IT-технологий.
- ❖ Анализ инновационного развития финансово-хозяйственной деятельности организации.
- ❖ Использование экономико-математических методов в анализе экономических процессов и систем.
- ❖ Актуальные вопросы в организации и методике ведения учета и контроля в бюджетных учреждениях.

Ученые – исследователи и желающие участвовать в работе конференции могут до **20 апреля 2017 года** направить свои статьи в объеме до 5 страниц по электронному адресу: **r.u_rustamov@mail.ru** и в обязательном порядке предоставить один отпечатанный экземпляр по адресу: 734055, г. Душанбе, проспект Борбада, 48/5, Институт предпринимательства и сервиса, кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Учебный корпус №4 ауд. 9

Язык проведения конференции: таджикский, русский и английский.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ:

Поля: сверху и снизу страницы 25 мм, слева 30 мм, справа 15 мм. Текст статьи должен печататься редактором MS Word for Windows (гарнитура Times New Roman Tj, шрифтом 14) межстрочный интервал 1,5. Фамилия и инициалы автора/авторов, их ученая степень и звание, должность, место работы.

Затем название статьи приводится строчными буквами (жирными, шрифт 14 пт) по центру страницы, далее полный текст статьи и список использованной литературы. Ссылки должны быть приведены в квадратных скобках с указанием номера литературы по порядку и страница (например: [2, с.42]). Рисунки, диаграммы и схемы исполняются форматом «**bmp**», «**jpg**», «**dwg**», «**gif**», обязательно они должны иметь номера и названия, должны быть сгруппированы и вставлены в текст; нумерацию страниц не выполнять. Ответственность за содержание статьи, а также за наличие орфографических, грамматических, смысловых и других ошибок несет автор.

Текст доклада участника конференции, соответствующий по содержанию теме конференции, вышеизложенным требованиям и представленный до **20 апреля 2017 года** рекомендацией редакционной группы, будет опубликован в сборнике материалов республиканской научно-практической конференции до начала конференции. Приглашения для участия в работе конференции будут разосланы до **30 апреля 2017 года**.

Наш адрес: 734055, г. Душанбе, проспект Борбада, 48/5, Институт предпринимательства и сервиса, учебный корпус №4 ауд.9.

Телефоны для связи: (+992 37) 234-88-00, (+992) 93-510-90-60, Рустамов Рахим Умаршохович (ответственный).

ОРГКОМИТЕТ